

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
ОАО «Алиф Банк»
№8-ПО от 12.11.2020 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о порядке перевода денежных средств посредством использования банковских платежных карт в пользу банковской платежной карты платежной системы «Корти милли», а также иной платежной системы и электронного кошелька alif mobi

В настоящей Публичной оферте о порядке перевода денежных средств посредством использования банковских платежных карт в пользу банковской платежной карты платежной системы «Корти милли», а также иной платежной системы и электронного кошелька alif mobi (далее 9 «Офера») содержатся условия заключения Договора об оказании услуг осуществления расчетов с ОАО «Алиф Банк» (далее по тексту – «Договор об оказании услуг» и/или «Договор»). Услуга представляется ОАО «Алиф Банк» неопределенному кругу физических лиц, владельцев банковских платежных карт платежных систем VISA, MasterCard, «Мир», а также иных платежных систем любых финансовых институтов, в том числе и финансовых институтов Российской Федерации.

Изложенный ниже текст Оферты является официальным предложением ОАО «Алиф Банк» заключить Договор в соответствии с частью 2, статьи 469 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан. Совершение указанных в настоящей Офере действий является подтверждением согласия физического лица заключить Договор об оказании услуг на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Офере.

Договор об оказании услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Офере и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Актуальная версия Оферты размещена на WEB-сайте по электронному адресу: <https://intiqol.tj/public-offer.pdf>.

ОФЕРТАИ ОММАВӢ

оид ба тартиби интиқоли маблағ тавассути истифодаи kortxои пардохтии бонкӣ ба фоидай корти пардохтии бонкии низоми пардохтии «Корти милли», инчунин дигар низомҳои пардохтӣ ва ҳамёни электронии alif mobi

Дар Офертай оммавии мазкур оид ба тартиби интиқоли маблағ тавассути истифодаи kortxои пардохтии бонкӣ ба фоидай корти пардохтии бонкии низоми пардохтии «Корти милли», инчунин дигар низомҳои пардохтӣ ва ҳамёни электронии alif mobi (минбаъд – «Офера») шартҳои бастани Шартнома дар бораи хизматрасонӣ оиди амалӣ гардондани интиқоли маблағ бо ЧСК «Алиф Бонк»-ро (минбаъд – «Шартномаи хизматрасонӣ» ва/ё «Шартнома») дар бар мегирад. Хизматрасонӣ аз ҷониби ЧСК «Алиф Бонк» ба доираи номуайяни шахсони воқеӣ, соҳибони kortxои пардохтии бонкии низомҳои пардохтии VISA, MasterCard, «Мир», инчунин дигар низомҳои пардохтии ҳама гуна ташкилотҳои мо-лиявӣ, аз ҷумла ташкилотҳои молиявии Федератсияи Русия пешниҳод карда мешавад.

Матни Офера, ки дар зер оварда шудааст, пешниҳоди расмии ЧСК «Алиф Бонк» барои бастани Шартнома мутобиқи қисми 2, моддаи 469 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Ичрои амалҳои дар Офертай мазкур пешбинишуда, тасдиқи ризояти шахси воқеӣ барои бастани Шартномаи хизматрасонӣ бо шартҳо, тартиб ва ҳачми дар Офертай мазкур пешбинишуда мебошад.

Шартномаи хизматрасонӣ аз лаҳзаи аз ҷониби шахси воқеӣ ичро намудани амалҳоеро, ки дар Офертай мазкур пешбинӣ шудаанд ва маънои аз ҷониби шахси воқеӣ бечунучаро қабул кардани тамоми шартҳои Офертай мазкурро бидуни ягон истисно ё маҳдудият дар асоси ҳамроҳшавӣ доранд, басташуда ҳисобида мешавад ва эътибор пайдо мекунад.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Авторизация** – процесс анализа и сопоставления Банком введенных Клиентом данных позволяющих оказать Цифровую Услугу.
- 1.2. Банк** – Открытое Акционерное Общество «Алиф Банк», оказывающее Цифровую Услугу Клиентам.
- 1.3. Клиент** – физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан или иного государства, обратившееся в Банк посредством Сайта Продукта, и являющееся держателем банковской платежной карты платежной системы VISA, MasterCard, «Мир», или иной платежной системы, принимаемой Банком для оказания Цифровой Услуги.
- 1.4. Получатель** – физическое лицо, владелец банковской платежной карты «Корти милли», или любой иной платежной системы, обслуживаемой Банком, или Электронного кошелька.
- 1.5. Сайт Продукта** – веб-сайт Банка, размещенный в сети интернет по адресу: Intiqol.tj посредством которого Клиент имеет право воспользоваться Цифровой Услугой.
- 1.6. Сторона** – Банк или Клиент.
- 1.7. Стороны** – Банк и Клиент совместно.
- 1.8. Тариф** – вознаграждение Банка за осуществление Цифровой Услуги Клиенту. Тариф является неотъемлемой частью Оферты.
- 1.9. Цифровые Услуги** – услуги Банка по переводу денежных средств в пользу Получателей посредством Сайта Продукта.
- 1.10. Электронный Кошелек** – это программный продукт Банка, электронное платежное средство, в том числе и мобильное приложение Банка alif mobi, позволяющее Клиентам Банка получать денежные средства в результате Цифровой Услуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1.** Предметом Договора является оказание Банком Клиенту Цифровой Услуги посредством Сайта Продукта в пользу Получателей. Клиент заключает Договор путем акцепта настоящей Оферты и совершения действий в соответствии с настоящей Оферты на Сайте Продукта.

Нусхай чории Оферта дар WEB-сомона бо суроғаи электронии зерин чойгир карда шудааст:

<https://intiqol.tj/public-offer.pdf>.

1. ИСТИЛОХОТ ВА МАФҲУМҲО

- 1.1. Авторизатсия** – раванди аз ҷониби Бонк таҳлил ва муқоиса намудани маълумоти воридкардаи Мизоч, ки гузаронидани Хизматрасонии Рақамиро имкон медиҳад.
- 1.2. Бонк** – Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Алиф Банк», ки Хизматрасониҳои Рақамиро ба Мизочон мерасонад.
- 1.3. Мизоч** – шахси воқеие, ки мутобики қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ё давлати дигар қобилияти амал дорад, тавассути Сомонаи Маҳсулот ба Бонк муроҷиат кардааст ва дорандай корти бонки низоми пардохтии VISA, MasterCard, «Мир», ва ё низоми пардохтии дигаре мебошад, ки аз ҷониби Бонк барои расонидани Хизматрасониҳои Рақами қабул карда мешавад.
- 1.4. Қабулкунанда** – шахси воқеӣ, дорандай корти пардохтии бонкии «Корти милли» ё дигар низоми пардохтие, ки аз ҷониби Бонк хизматрасонӣ карда мешавад ё Ҳамёни электронӣ.
- 1.5. Сомонаи Маҳсулот** – сомонаи интернетии Бонк, ки дар шабакаи интернетӣ дар суроғаи Intiqol.tj ҷойгир шудааст ва тавассути он Мизоч ҳукук дорад аз Хизматрасониҳои Рақами истифода намояд.
- 1.6. Тараф** – Бонк ё Мизоч
- 1.7. Тарафҳо** – Бонк ва Мизоч дар якчоягӣ.
- 1.8. Тарофа** – подошпулии Бонк барои ба Мизоч амалӣ намудани Хизматрасонии Рақами. Тарофа қисми чудонашавандай Оферта мебошад.
- 1.9. Хизматрасониҳои Рақами** – хизматрасониҳои Бонк оид ба интиқоли маблағ тавассути Сомонаи Маҳсулот ба фоидай Қабулкунандагон.
- 1.10. Ҳамёни Электронӣ** – маҳсулоти барномавии Бонк, воситаи электронии пардохт, аз ҷумла ҳамёни мобилии электронии Бонк – alif mobi, ки ба Мизочони Бонк имконияти қабули воситаҳои пулиро аз руи Хизматрасониҳои Рақами фароҳам меоварад.

2. МАВЗӮИ ШАРТНОМА

- 2.1. Мавзӯи Шартномаро** пешниҳоди Хизматрасониҳои Рақами ба Мизоч аз ҷониби Бонк тавассути Сомонаи Маҳсулот ба фоидай Қабулкунандагон, ташкил медиҳад. Шартнома аз ҷониби Мизоч бо роҳи аксепт намудани

- 2.2.** При каждом обращении Клиента на Сайт Продукта для получения Цифровой Услуги, с Клиентом заключается отдельный Договор, на условиях настоящей Оферты.
- 2.3.** При переводе денежных средств, Банк использует курс обмена валюты, установленный Банком на день проведения платежа и указываемый на Сайте Продукта.
- 3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ УСЛУГИ**
- 3.1.** Для целей совершения Цифровой Услуги Банком, Клиенту необходимо указать соответствующие реквизиты платежной карты на Сайте Продукта. Клиент подтверждает, что банковская платежная карта принадлежит Клиенту на законных основаниях и выдана на его имя.
- 3.1.1.** Оказание Цифровой Услуги осуществляется следующим образом: Клиент предоставляет Банку следующую информацию:
- (i) реквизиты, принадлежащей Клиенту платежной карты, с которой будет осуществлено исполнение Цифровой Услуги;
 - (ii) сумма платежа;
 - (iii) номер мобильного телефона Получателя.
- Других данных для оказания Цифровых Услуг не требуется.
- 3.2.** Комиссия Банка указывается в Тарифах Цифровой Услуги. Размер комиссии Банка по исполнению Цифровой Услуги доводится до Клиента в момент формирования Цифровой Услуги на Сайте Продукта. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость Цифровой Услуги. Эмитент банковской платежной карты Клиента вправе установить дополнительные комиссии для осуществления Цифровой Услуги, которые взываются с Клиента отдельно.
- Банк осуществляет возврат денежных средств Клиенту тем же способом, которым указанные денежные средства были предоставлены Банку, а именно: путем зачисления на Карту Клиента, при этом Банк вправе удержать комиссию за осуществления платежа, при условии, что денежные средства не были переведены на банковские платежные карты «Корти милли» других финансовых учреждений Таджикистана. Возврат наличных денежных средств не осуществляется.
- 3.3.** Информирование Клиента о совершении Цифровой Услуги производится кредитной организацией, выпустившей банковскую платежную карту Клиента. Банк не несет ответственности в связи с тем, что Клиент не получил информацию о
- ОфERTAI мазкур ва анчом додани амалҳои дар ОфERTAI мазкур муқарраршуда дар Сомонаи Маҳсулот, баста мешавад.
- 2.2.** Ҳангоми ҳар як муроҷиати Мизоч ба Сомонаи Маҳсулот, бо мақсади истифодаи Хизматрасониҳои Рақамӣ, бо Мизоч Шартномаи алоҳида мувофиқи ОфERTAI мазкур баста мешавад.
- 2.3.** Ҳангоми интиқоли воситаҳои пулӣ, Бонк курби асьореро, ки дар рузи гузаронидани пардоҳт дар Сомонаи Маҳсулот аз тарафи Бонк муқаррар шудааст, истифода мебарад.
- 3. ТАРТИБ, ШАРТҲО ВА НАРХИ ИСТИФОДАИ ХИЗМАТРАСОНИИ РАҚАМӢ**
- 3.1.** Бо мақсади амалӣ намудани Хизматрасониҳои Рақамӣ аз тарафи Бонк, ба Мизоч зарур аст то дар Сомонаи Маҳсулот рмушаххасоти даҳлдори корти пардоҳтиро нишон диҳад. Мизоч тасдиқ мекунад, ки корти пардоҳтии бонкӣ дар асоси қонун ба Мизоч тааллуқ дорад ва ба номи ўода шудааст.
- 3.1.1.** Расонидани Хизматрасони Рақамӣ ба таври зерин амалӣ карда мешавад: Мизоч ба Бонк маълумоти зеринро пешниҳод мекунад:
- (i) мушаххасоти корти пардоҳтие, ки ба Мизоч тааллуқ дорад ва аз руи он Хизматрасонии Рақамӣ иҷро карда мешавад;
 - (ii) ҳаҷми пардоҳт;
 - (iii) рақами телефони мобилии Қабулкунанда. Маълумотҳои иловагӣ барои истифодабарии Хизматрасонии Рақамӣ талаб карда намешаванд.
- 3.2.** Комиссияи Бонк дар Тарофаҳои Хизматрасониҳои Рақамӣ нишон дода мешавад. Ҳаҷми комиссияи Бонк барои иҷроиши Хизматрасонии Рақамӣ ҳангоми ташаккули хизматрасонӣ дар Сомонаи Маҳсулот нишон дода мешавад. Бонк ҳукуқ дорад нархи Хизматрасонии Рақамиро яктарафа иваз намояд.
- Эмитенти корти пардоҳтии Бонкӣ Мизоч ҳукуқ дорад комиссияҳои иловагиро барои амалӣ намудани Хизматрасонии Рақамӣ татбиқ намояд, ки аз Мизоч алоҳида ситонида мешаванд.
- Баргардонидани маблағҳои пулӣ ба Мизоч бо ҳамон тарзе, ки воситаҳои пулии зикршуда ба Бонк пешниҳод шуда буданд, амалӣ карда мешавад, яъне: тавассути гузаронидани маблағҳои пулӣ ба Корти Мизоч ва дар ин ҳолат Бонк ҳукуқ дорад, ки маблағи комиссияро дар сурати

совершении Цифровой Услуги, а также за комиссию кредитной организации, выпустившей банковскую платежную карту.

- 3.4. Банк не регулирует и не контролирует отношения между Клиентом и кредитной организацией, выпустившей банковскую платежную карту, а также отношения между Клиентом и Получателем платежа. Банк не рассматривает претензии Клиента, касающиеся неисполнения обязательств (ненадлежащего исполнения) кредитной организацией, выпустившей банковскую платежную карту. Банк не рассматривает споры между Клиентом и Получателем платежа.
- 3.5. Оказание Цифровой Услуги ограничено лимитами, установленными действующим законодательством и настоящей Оферты, а именно:
 - 3.5.1. В случаях, установленных законодательством Республики Таджикистан в области противодействия легализации денежных средств полученных преступных путем, и терроризма использование Цифровой Услуги осуществляется Клиентом при условии, что единовременный платеж не может превышать лимита на сумму установленную Банком в пользу одного Получателя платежа.
 - 3.5.2. В случае превышения Клиентом указанных в пункте 3.5.1. Оферты лимитов, Банк вправе:
 - а) отказать Клиенту в исполнении распоряжения на совершение платежа;
 - б) потребовать от Клиента/Получателя предоставления копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Клиента или Получателя платежа, или иные документы по требованию Банка.
- 3.6. Клиент/Получатель может предоставить информацию путем личной явки в офис Банка или иным способом на усмотрение Банка.
- 3.7. Банк самостоятельно определяет требования к техническим характеристикам платежных карт, с которых происходит списание денежных средств Клиента, а также при необходимости вводит технические ограничения на перевод денежных средств.

интиқол наёфтани маблағҳои пулӣ ба кортҳои пардохтии бонкии «Корти миллий»—и дигар ташкилотҳои маблағгузории Тоҷикистон, нигоҳ дорад. Баргардонидани маблағҳои пулӣ дар шакли нақдӣ амалӣ карда намешавад.

- 3.3. Мизоч дар бораи амалӣ намудани Хизматрасонии Рақамӣ аз ҷониби ташкилоти қарзие, ки ба Мизоч корти пардохтии бонкӣ баровардааст, огоҳ карда мешавад. Бонк барои аз ҷониби Мизоч нагирифтани маълумот дар бораи амалӣ намудани Хизматрасонии Рақамӣ, инчунин барои комиссияи ташкилоти қарзие, ки корти пардохтии бонкиро баровардааст, масъулият надорад.
- 3.4. Бонк муносибати байни Мизоч ва ташкилоти қарзиеро, ки корти пардохтии бонкиро баровардааст, инчунин муносибати байни Мизоч ва Қабулкунандай пардохтро танзим ва назорат намекунад. Бонк даъвои Мизочро дар мавриди иҷро накардан ўҳдадориҳо (иҷрои номатлуб) аз ҷониби ташкилоти қарзие, ки корти пардохтии бонкиро баровардааст, баррасӣ намекунад. Бонк баҳсҳои байни Мизоч ва Қабулкунандай пардохтро баррасӣ намекунад.
- 3.5. Расонидани Хизматрасонии Рақамӣ вобаста ба анҷом додани пардохтҳо бо ҳудудҳои муқаррарнамудаи қонунгузории амалкунанда ва Офертай мазкур маҳдуд аст, яъне:
 - 3.5.1. Дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии маблағҳои пулии бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, истифодабарии Хизматрасони Рақамӣ аз ҷониби Мизоч ба шарте анҷом дода мешавад, ки пардохти яқвақта аз ҳадди маблағе, ки Бонк ба фоидай як Қабулкунандай пардохт муқаррар кардааст, зиёд набошад.
 - 3.5.2. Ҳангоми аз ҷониби Мизоч гузаштан аз меъёрҳои дар банди 3.5.1 пешбинишудаи Офера, Бонк ҳукуқ дорад:
 - а) ба Мизоч иҷрои супориши пардохтиро рад кунад;
 - б) аз Мизоч/Қабулкунанда нусхай шиноснома ё дигар ҳучҷатеро, ки шахсияти Мизоч ё Қабулкунандай пардохтро тасдиқ мекунад, ё дигар ҳучҷатҳоро бо дарҳости Бонк талаб кунад.
- 3.6. Мизоч/Қабулкунанда метавонад маълумотро бо роҳи шаҳсан ба оғиси Бонк ҳозир шудан ё бо роҳи дигар бо салоҳиди Бонк пешниҳод намояд.
- 3.7. Бонк талаботҳои нисбати хусусиятҳои техникии кортҳои пардохтӣ, ки аз онҳо

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

- 4.1.** Клиент вправе воспользоваться Цифровой Услугой в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Оферты.
- 4.2.** Использование Цифровой Услугой ограничено обязательством Клиента не воспроизводить, не повторять и не копировать, не продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо элементы Цифровой Услуги/Сайта Продукта, а также не передавать третьим лицам доступ к Цифровой Услуги/Сайту Продукта для использования Цифровой Услуги/Сайта Продукта такими третьими лицами в указанных настоящим пунктом целях.
- 4.3.** Клиент вправе в любое время отказаться от использования Цифровой Услуги, до момента окончательного исполнения Цифровой Услуги Банком.
- 4.4.** Клиент вправе в любое время получать информацию об исполненных Цифровых Услугах за период в течение 1 (одного) календарного года, предшествующего дате предоставления информации путем личного обращения в Банк.
- 4.5.** Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Клиент дает согласие на обработку Банком его персональных данных, а именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение за пределами Таджикистана с целью заключения с Банком договоров, исполнения заключенных договоров, а также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем. Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации. Клиент также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, Банком его персональных данных третьим лицам при наличии надлежащего заключенного между Банком и такими третьими лицами договора.
- 4.6.** Клиент обязуется воспользоваться Цифровой Услугой в пределах ограничительного лимита операций, установленного Банком.

маблағи Мизоч бароварда мешавад, мустақилона муайян мекунад ва дар ҳолати зарурӣ барои интиқоли маблағ маҳдудиятҳои техникӣ ҷорӣ мекунад.

4. ҲУҚУҚ ВА ӮХДАДОРИҲОИ МИЗОЧ

- 4.1.** Мизоч ҳуқуқ дорад, ки Хизматрасонии Рақамиро пурра, бо тартиб ва шартҳои пешбинишудаи Офертай мазкур истифода барад.
- 4.2.** Истифодабарии Хизматрасонии Рақамӣ бо ӯҳдадории Мизоч дар бораи аз нав накардан, такорр накардан, нусхабардорӣ накардан, нафурӯҳтан ва гузашт накардан, инчунин истифода набурдани ҷузъҳои Хизматрасонии Рақамӣ/Сомонаи Маҳсулот барои ҳар гуна мақсадҳои тиҷоратӣ, инчунин ба шахсони сеюм надодани дастрасӣ ба Хизматрасонии Рақамӣ/Сомонаи Маҳсулот, барои истифодабарии Хизматрасонии Рақамӣ/Сомонаи Маҳсулот аз ҷониби шахсони сеюм бо мақсадҳои дар ин банд пешбинишуда, маҳдуд карда шудааст.
- 4.3.** Мизоч ҳуқуқ дорад дар дилҳоҳ вақт аз истифодабарии Хизматрасонии Рақамӣ то лаҳзаи иҷроиши ниҳоии Хизматрасонии Рақамӣ аз тарафи Бонк даст қашад.
- 4.4.** Мизоч ҳуқуқ дорад, ки дар дилҳоҳ вақт дар бораи Хизматрасониҳои Рақамии иҷроиши, ки дар тӯли 1 (як) соли тақвимии қабл аз санаи пешниҳоди маълумот анҷом додааст, тавассути муроҷиати шахсӣ ба Бонк, маълумот гирад.
- 4.5.** Бо бастани Шартнома бо шартҳои Офертай мазкур, Мизоч барои аз ҷониби Бонк коркард намудани маълумоти шахсии худ, аз ҷумла, анҷом додани амалҳои зерин розигӣ медиҳад: ҷамъоварӣ, мураттабсозӣ, нигоҳдорӣ, аниқ кардан (навсозӣ, тағйирдиҳӣ), истифодабарӣ, паҳнкунӣ (аз ҷумла интиқол), бехусусияткунонӣ, бастан, нобудсозӣ, нигоҳ доштан берун аз Тоҷикистон бо мақсади бастани шартномаҳо бо Бонк, иҷрои шартномаҳои басташуда, инчунин бо мақсади иҷрои талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии маблағҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда. Ин амалҳоро бо истифодабарии воситаҳои автоматизатсия иҷро кардан мумкин аст. Мизоч инчунин, бо мақсади амалӣ намудани амалҳои дар банди мазкур пешбинишуда, барои аз ҷониби Бонк интиқол додани маълумоти шахсии худ ба шахсони сеюм, дар сурати мавҷуд будани шартномаи ба таври даҳлдор басташуда байнӣ Бонк ва чунин шахсони сеюм, розигӣ медиҳад.
- 4.6.** Мизоч ӯҳдадор мешавад, ки аз Хизматрасонии Рақамӣ дар доираи маҳдудияти амалиёте, ки Бонк муқаррар кардааст, истифода барад.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- 5.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках или которые доступны Сторонам в связи с использованием Цифровой Услуги.
- 5.2. Клиент обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности и предотвращению несанкционированного использования своих персональных данных.
- 5.3. Банк обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Клиента, а также иной информации о Клиенте.
- 5.4. Стороны принимают на себя обязательства:
- 5.4.1. не осуществлять незаконные финансовые операции, незаконную торговлю, операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и любые другие операции в нарушение законодательства Республики Таджикистана;
- 5.4.2. предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций, операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
- 5.5. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в совершении платежей (осуществить блокировку доступа к использованию).
- 5.6. Клиент не вправе использовать Цифровую Услугу для совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо скрытие дохода. Клиенту известно об уголовной и административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, с нарушением лицензионных требований и условий, а также с нарушением требований законодательства об осуществлении расчетов. Клиент не вправе использовать Цифровую Услугу для совершения любых операций, связанных с финансированием политической и общественной деятельности любых лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций, за исключением религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке. Банк вправе осуществить блокировку доступа к использованию Цифровой Услуги и/или расторгнуть настоящий Договор при использовании Цифровой Услуги в нарушение данного пункта.

5. МАХФИЯТ ВА АМНИЯТ

- 5.1. Тарафҳо ўҳдадор мешаванд, ки барои бехатарӣ ва ҳифзи иттилоот ва ҳуҷҷатҳое, ки дар доираи Хизматрасонии Рақамӣ мубодила карда мешаванд ё ки дар робита бо истифодаи Хизматрасонии Рақамӣ ба Тарафҳо дастрас мебошанд, тамоми ҷораҳои заруриро андешанд.
- 5.2. Мизоч ўҳдадор мешавад, ки мустақилона оид ба нигоҳ доштани маҳфият ва пешгирий кардани беичозат истифода намудани маълумоти шахсии худ, тамоми ҷораҳои заруриро андешад.
- 5.3. Бонк ўҳдадор аст, ки маҳфиятро нисбати маълумоти шахсии Мизоч, инчунин дигар маълумотҳоро дар бораи Мизоч нигоҳ дорад.
- 5.4. Тарафҳо ўҳдадор мешаванд:
- 5.4.1. амалиётҳои ғайриқонуни молиявӣ, савдои ғайриқонунӣ, қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда ва дигар амалиётҳоеро, ки ба вайронкунии қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманданд, анҷом надиҳанд;
- 5.4.2. кӯшишҳои тиҷорати ғайриқонунӣ, муомилоти ғайриқонуни молиявӣ, амалиетҳоеро, ки ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда шуда равона шудаанд, пешгирий намоянд.
- 5.5. Бонк ҳуқуқ дорад, ки барои Мизоч амалӣ намудани пардоҳтро рад қунад (дастрасиро ба истифодабарӣ бандад).
- 5.6. Мизоч ҳуқуқ надорад, ки Хизматрасонии Рақамиро барои амалиёте, ки ба мунтазам гирифтани фоида ё пинҳон кардани даромад равона шудааст, истифода барад. Ба Мизоч маълум аст, ки барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ бидуни бақайдгирӣ ё вайрон кардани қоидаҳои бақайдгирӣ, вайрон кардани талабот ва шартҳои иҷозатномадиҳӣ, инчунин вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ оид ба иҷрои ҳисоббаробаркуниҳо, ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ пешбинӣ шудааст. Мизоч ҳақ надорад, ки Хизматрасонии Рақамиро барои анҷом додани ҳама гуна амалиётҳои марбут ба маблағузории фаъолияти сиёсӣ ва иҷтимоии ҳар як шахс, аз ҷумла ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ва ҷамъиятӣ, ба истиснои ташкилотҳои динӣ ва хайрия, ки бо тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудаанд, истифода барад. Бонк ҳуқуқ дорад, ки ҳангоми истифодаи Хизматрасонии Рақамӣ бар хилофи ин банд, дастрасиро ба Хизматрасонии Рақамӣ қатъ қунад ва/ё шартномаи мазкурро бекор намояд.

- 5.7. Банк обязуется осуществлять постоянный контроль за сохранением конфиденциальности персональных данных Клиента.
- 5.8. Банк вправе в любое время без дополнительного адресного уведомления Клиента разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры безопасности использования Цифровой Услуги.
- 5.9. В случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящей Оферты об использовании Цифровой Услуги, Банк по своему усмотрению вправе без дополнительного уведомления заблокировать доступ Клиента к Цифровой Услуге, с расторжением настоящего Договора. При наступлении вышеуказанных событий, Банк также осуществляет блокирование Клиента.
- 5.10. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое ненадлежащее исполнение связано с указанием Клиентом ошибочных и/или неполных данных.
- 5.11. Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Клиента, в связи с тем, что Клиент не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями настоящей Оферты.
- 5.12. Банк не возмещает Клиенту денежные средства, ошибочно переведенные Клиентом при указании им ошибочных реквизитов платежной карты. Клиент ответственен за правильное указание реквизитов карт платежных систем и номера телефона.
- 5.7. Бонк ўҳдадор мешавад, ки маҳфияти маълумоти шахсии Мизочро доимо назорат кунад.
- 5.8. Банк ҳуқуқ дорад, ки ҳар вақт бидуни огоҳии иловагии Мизоч чораҳои амниятии иловагӣ оид ба истифодаи Хизматрасонии Рақамиро таҳия ва амалӣ намояд.
- 5.9. Дар сурати аз ҷониби Мизоч вайрон кардани ўҳдадориҳо аз руи Офертаи мазкур оид ба истифодаи Хизматрасонии Рақамӣ, Бонк, бо салоҳдиҳи худ, ҳуқуқ дорад бидуни огоҳии иловагӣ дастрасии Мизочро ба Хизматрасонии Рақамӣ ба муҳлати номуайян, бо бекор кардани Шартномаи мазкур, манъ кунад. Ҳангоми рӯҳ додани ҳодисаҳои дар боло зикршуда Бонк инчунин Мизочро маҳдуд мекунад.
- 5.10. Бонк барои иҷроиши номатлуби ўҳдадориҳо аз руи Шартнома ҷавобгар нест, агар ҷунин иҷроиши номатлуб бо аз тарафи Мизоч нишон додани маълумотҳои нодуруст ва/ё нопурра, алоқаманд бошад.
- 5.11. Бонк барои ҳама гуна зиён ҷавобгар нест, агар он бо сабаби шинос нашудан ва/ё сари вақт шинос нашудани Мизоч бо шартҳои Офертаи мазкур ба Мизоч расонида шуда бошад.
- 5.12. Бонк ба Мизоч маблағҳои пулиро, ки ҳангоми нодуруст нишон додани мушаххасоти корт аз ҷониби Мизоч интиқол дода шудаанд, ҷуброн намекунад. Мизоч барои дуруст нишон додани мушаххасоти кортҳои низомҳои пардоҳт ва рақамҳои телефон ҷавобгар аст.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Договор между Банком и Клиентом, заключенный на условиях настоящей Оферты, регулируется законодательством Республики Таджикистана.
- 6.2. Внесение изменений и дополнений в Оферту осуществляется Банком в одностороннем порядке.
- 6.3. Клиент акцептирует новые условия Оферты, путем получения Цифровой Услуги в соответствии с новыми условиями.
- 6.4. Клиент гарантирует, что все условия настоящей Оферты ему понятны, и Клиент принимает такие условия без оговорок и в полном объеме.
- 6.5. Клиент гарантирует, что не будет использовать Цифровые Услуги в иных целях, кроме указанных в настоящей Оферте.
- 6.6. Время совершения Цифровой Услуги устанавливается по времени города Душанбе.
- 6.7. Бездействие Банка в случае нарушения Клиентом условий настоящей Оферты не лишает Банк права осуществлять защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Банка от своих прав в случае совершения Клиентом подобных либо сходных нарушений в будущем.

6. ШАРТҲОИ ДИГАР

- 6.1. Шартнома байни Бонк ва Мизоч, ки тиқи шартҳои Офертаи мазкур баста шудааст, тиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешавад.
- 6.2. Тағијирот ва иловаҳо ба Офера аз ҷониби Бонк яктарафа ворид карда мешаванд.
- 6.3. Мизоч шартҳои нави Офертаро бо роҳи қабули Хизматрасонии Рақамӣ тиқи шарҳои нав аксепт мекунад.
- 6.4. Мизоч кафолат медиҳад, ки тамоми шартҳои Офертаи мазкур барои ўғаҳмо аст ва Мизоч ҷунин шартҳоро бидуни эзоҳот ва пурра қабул мекунад.
- 6.5. Мизоч кафолат медиҳад, ки Хизматрасонии Рақамиро ба ғайр аз мақсадҳои дар Офертаи мазкур пешбинишуда, истифода наҳоҳад кард.
- 6.6. Вақти анҷом додани Хизматрасонии Рақамӣ бо вақти шаҳри Душанбе муқаррар карда мешавад.
- 6.7. Беамалии Бонк ҳангоми аз ҷониби Мизоч вайрон кардани шартҳои Офертаи мазкур, Бонкро аз ҳуқуқи дертар дифоъ кардани

- 6.8. Все возникающие споры, связанные с Договором, подлежат обязательному досудебному рассмотрению Банком.
- 6.9. Договор считается заключенным на условиях настоящей Оферты с момента совершения Клиентом действий, направленных на исполнение Цифровой Услуги.
- 6.10. Применимое право по Договору – право Республики Таджикистан, место судебного разбирательства – суд района Шохмансур города Душанбе, Республики Таджикистан.
- 6.11. Настоящая Оferта составлена на таджикском и русском языках, и в случае разногласий между текстами, преимущество имеет текст на русском языке.
- 6.8. манфиатҳои худ маҳрум намекунад ва маънои онро надорад, ки Бонк аз ҳуқуқҳои худ, ки дар оянда чунин ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби Мизоч анҷом дода мешаванд, даст қашад.
- 6.9. Тамоми баҳсҳо, ки вобаста ба Шартнома ба миён меоянд мавриди баррасии ҳатмии ғайрисудии Бонк қарор мегиранд.
- 6.10. Шартнома тибқи шартҳои Офертаи мазкур аз лаҳзаи аз ҷониби Мизоч иҷро намудани амалҳо, ки барои анҷом додани Хизматрасонии Рақамӣ равона шудаанд, басташуда хисобида мешавад.
- 6.11. Ҳуқуқи татбиқшаванда аз руи Шартнома – ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, маҳалли мурофиаи судӣ, суди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
- 6.11. Офертаи мазкур бо забони тоҷикӣ ва русӣ тартиб дода шудааст ва ҳангоми ба миён омадани муҳолифат байни ин матнҳо, матни забони русӣ афзалият дорад.